

СУРАТМАҶЛИСИ № 69

чаласаи шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-002

28-уми сентябри соли 2021

ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 16 нафар аъзои шӯрои диссертатсионии бо фармоиши КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 июни соли 2019, №133 тасдиқгардида, 14 нафар иштирокдоранд, ки аз онҳо 6 нафарашон доктори илм аз рӯи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда ба ҳисоб мераванд. Пешниҳод шуд, ки чаласа кушода эълон карда шавад, пешниҳоди дигар нест? Нест. Яқдилона қабул карда шуд.

РҶЗНОМАИ ЧАЛАСА:

Ба ҳимоя иҷозат додани диссертатсияи аспиранти шуъбаи гоибонаи кафедраи назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии ДМТ Азимова Зебочон Муродалиевна дар мавзӯи «**Санадҳои корпоративӣ дар механизми танзими ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқи ҳуқуқии умуминазариявӣ**» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ).

Аз руи масъалаи мазкур раиси комиссияи таҳхиси Шӯрои диссертатсионӣ Холиқзода А.Г., аъзои комиссияи таҳхис Азиззода У.А. ва Шарипов Т.Ш. баромад намуданд (хулосаи комиссияи таҳхис замима мегардад).

ҚАРОР КАРДА ШУД:

1. Диссертатсияи Азимова Зебочон Муродалиевна дар мавзӯи «**Санадҳои корпоративӣ дар механизми танзими ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқи ҳуқуқии умуминазариявӣ**» аз руи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) ба ҳимоя қабул карда шавад.

2. Ба ҳайси муқарризони расмӣ таъин карда шаванд:

- Эльназаров Давлат Ходжаевич – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, мудири кафедраи фанҳои илмҳои давлатӣ-ҳуқуқии Донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон

- Ҳайтов Саидалӣ Порғиевич – номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқи иқтисодӣ, молиявӣ ва зиддикорупсионии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон.

3. Барои ҷойгир намудани эълон оид ба ҳимояи минбаъда дар сомонии ҚОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷопи автореферат иҷозат дода шавад.

4. Санаи ҳимоя 04-уми январи соли 2022 таъин карда шавад.

Раиси Шӯрои диссертатсионӣ,
доктори илми ҳуқуқшиносӣ, профессор

Диноршоҳ А.М.

Котиби илмии Шӯрои диссертатсионӣ,
доктори илми ҳуқуқшиносӣ, профессор

Азиззода У.А.

